

# Қоидаҳои асосии бехатарӣ барои соҳаи сохтмон дар фасли зимистон

## 1 Қоидаҳои асосӣ вобаста ба намуди садама барои фасли зимистон

### Аз сӯрохиҳо-канорҳо-афтидан



\* Канор: Поёни платформи корӣ ва гузаргоҳ

- ✓ Платформаҳои корӣ ва панҷараҳои бехатариро насб кунед
- ✓ Сарпӯшҳоро аз болои сӯрохиҳо насб кунед
- ✓ Кулоҳҳои муҳофизатӣ ва камарбанди бехатарӣ пӯшед

### Фурӯ рафтани қолибҳо, мустаҳкамкунӣ ва ғайра.



- ✓ Пас аз баррасии сохторӣ схемаҳои васлкуниро омода ва риоя кунед
- ✓ Бетонро бо қисмҳои рехта, давраи саҳтшавиро риоя кунед
- ✓ Ҳангоми рехтан вуруд манъ аст ва ҳангоми пайдошавии фарқиятҳо, таҳлилашавед

### Заҳролудшавӣ аз лигнит нафтаангӣ



- ✓ Ба ҷои сӯзишвории истихроҷшаванда аз дастгоҳҳои гармидиҳии ҳавой истифода баред
- ✓ Пеш аз ворид шудан консентратсияи газро чен кунед

### Сӯхтор ҳангоми кафшер



- ✓ Чораҳои пешгирии шарораро амалӣ кунед
- ✓ Оташфишонакҳоро насб кунед ва посбони зидди сӯхторро таъин кунед

## 2 5 қоидаи асосии бехатарӣ ҳангоми мавҷи сардӣ

Мавсими зимистонӣ  
Дастурамали бехатарӣ ва  
саломатӣ  
Равед ба



Либоси гарм



Паноҳгоҳи гарм  
(Истироҳат)



Оби гарм



Танзими соати  
корӣ



Занг задан ба  
119



Вазорати шуғл ва меҳнат

Пешгирии садамаҳои соноатӣ  
Агентии бехатарӣ ва ҳифзи меҳнати  
Корея (Korea Occupational Safety &  
Health Agency)



# Рӯйхати санҷишии асосӣ аз рӯи омили хавф барои мавсими зимистонӣ

| Омили хатар                   | Рӯйхати санҷишии асосӣ                                                                                                                                                                                                    | Санҷиш |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Афтиданҳо                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Дар ҷойҳое, ки хатари афтидан вучуд дорад, платформаҳои корӣ ва панҷараҳои бехатариро насб кунед</li> </ul>                                                                        |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Сарпӯшҳоро дар болои сӯрохиҳо насб карда, онҳоро ба таври возеҳ аломатгузорӣ кунед</li> </ul>                                                                                      |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Кормандон бояд ҳамеша кулоҳҳои муҳофизатӣ пӯшанд ва камарбанди бехатариро банданд</li> </ul>                                                                                       |        |
| Фурӯрезӣ                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Пас аз баррасии сохторӣ, схемаҳои васлкуниро барои қолибсозӣ ва мустаҳкамкунӣ омода ва риоя кунед</li> </ul>                                                                       |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Бетонро бо қисмҳо рехта, давраи сахтшавиро риоя кунед</li> </ul>                                                                                                                   |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ҳангоми рехтан вуруди коргарон манъ аст ва ҳангоми пайдо шудани фарқиятҳо, таҳлия шавед</li> </ul>                                                                                 |        |
| Заҳролудшавӣ                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Барои сахтшавии бетон бо гармӣ аз брикетҳои ангишти лигнитӣ ва пневматикӣ истифода баред</li> </ul>                                                                                |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Пеш аз ворид шудан ба ҷойҳои кори маҳдуд ё зеризаминӣ, концентратсияи газро чен кунед ва либосҳои муҳофизатӣ пӯшед</li> </ul>                                                      |        |
| Оташ                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Барои пешгирии парокандашавии шарора ҳангоми кафшер/буридан чораҳои андешида шаванд*<br/>* масалан, кӯрпаи зидиоташгирандаи кафшерӣ ё рӯйпӯши зидди шарора</li> </ul>              |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Оташфишонакҳоро насб кунед ва посбони зидди сӯхторро таъин кунед</li> </ul>                                                                                                        |        |
| Бемориҳои марбут ба шамолхӯрӣ | <ul style="list-style-type: none"> <li>Либоси гарм, оби гарм ва паноҳгоҳи гарм (барои истироҳат) фароҳам оваред</li> </ul>                                                                                                |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Маълумот дар бораи мавҷи сардӣ: Танзим ва кӯтоҳ кардани соатҳои корӣ</li> <li>Огоҳӣ аз мавҷи сард: Қатъ ё кам кардани кори беруна дар соатҳои сард (масалан, субҳгоҳон)</li> </ul> |        |
|                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>Агар бемории марбут ба шамолхӯрӣ гумонбар ё мушоҳида шавад, фавран ба рақами 119 занг занед</li> </ul>                                                                             |        |

